

36875 - Ҳаҷ беҳтар аст ва ё садақа?

савол

Агар инсон ҳаҷчи фарзири қаблан анҷом дода бошад. Оё беҳтар аст, ки дубора ба ҳаҷ биравад ва ҳаҷчи ноғила анҷом бидиҳад ва ё пули онро садақа биқунад?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Асос он аст, ки ҳаҷчи ноғила аз садақа кардани пуле, ки дар ҳаҷ харҷ мекунад, беҳтар аст, вале гоҳо шароит ва асбобе пеш меояд, ки дар ин ҳолат, садақа додан аз ҳаҷчи ноғила беҳтар мегардад, ба монанди садақа кардан барои ҷиҳод дар роҳи Аллоҳ, даъват ба дини Аллоҳ ва ё ба шахсони саҳт ниёзманд, ба хусус агар аз хешовандони ӯ бошанд.

Шайху-л-ислом Ибни Таймия (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) дар китоби "Ал-Иҳтиёrot" (саҳ 206) гуфтааст:

"Ҳаҷ бар ваҷҳи машрӯъ аз садақае, ки воҷиб нест, афзалтар аст, аммо агар хешованди мӯҳтоҷу ниёзманд дошта бошад, пас дар ин ҳолат, садақа додан ба онҳо афзалтар аст. Ҳамчунин агар фақирони ноҷору дармонда ба нафақаи ӯ ниёз дошта бошанд, пас дар ин ҳолат ҳам садақа додан ба онҳо афзалтар аст. Аммо агар ҳарду (яъне ҳаҷ ва садақа) ноғила бошанд, пас дар ин сурат, ҳаҷ афзалтар аст, зоро ҳаҷ ибодати баданий ва молӣ мебошад. Ҳаминтавр қурбонӣ ва ақиқа беҳтар аз садақа додани пули он аст, албатта ин ба шартест, ки шаҳс дар роҳ воҷиботи диниро адо намояд, муҳаррамот (ҳаромҳо)-ро тарк кунад, намозҳои панҷгонаро бихонад, сухани рост бигӯяд, амонатро адо намояд ва бар касе эътидо ва таҷовуз накунад". Поёни сухан.

Шайх Ибни Боз (раҳмати Аллоҳ бар ӯ бод) гуфтааст:

Ҳаҷҷу умра барои касе, ки бо ихлос қасди он кунад ва бар ваҷҳи машрӯъ онро анҷом бидиҳад, аз садақа додани пули онҳо беҳтар аст. Аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳадиси саҳеҳе событ шудааст, ки мефармояд:

«Умра то умра каффораи гуноҳонест, ки байни он ду содир мешаванд. Ҳаҷҷи мабур ҷуз биҳишт дигар подошё надорад». Ривояти Бухорӣ (1773) ва Муслим (1349).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

«Умра дар Рамазон баробари як ҳаҷҷаст». Ривояти Бухорӣ (1782) ва Муслим (1256).

Поёни сухан.

Ҳамчунин (Шайх Ибни Боз) гуфтааст:

Ҳар кас ҳаҷҷи фаризаро анҷом дода бошад, барои ў беҳтар аст, ки пули ҳаҷҷи дуввумро барои муҷоҳидони роҳи Аллоҳ бубахшад, далели он ин аст, ки ҳангоме ки аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) пурсиданд: Кадом амал беҳтар аст?

Фармуд: **«Имон ба Аллоҳ ва расулаш».** Пурсиданд: Сипас чӣ коре? Фармуд:

«Чиҳод дар роҳи Аллоҳ». Пурсиданд: Баъд аз он чӣ коре? Фармуд: **«Ҳаҷҷи мабур».** Ривояти Бухорӣ (26) ва Муслим (83).

Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳаҷро баъд аз чиҳод қарор дод ва албатта мурод аз он ҳаҷҷи ноғила аст, зоро ҳаҷҷи фарзӣ рукне аз аркони Ислом, дар ҳоли тавоной аст. Дар "Саҳиҳайн" ("Саҳиҳ"-и Бухорӣ ва "Саҳиҳ"-и Муслим) аз паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ривоят шудааст, ки мефармояд: **«Ҳар кас муҷоҳидеро муҷаҳҳаз кунад (лавозимоти низомиашро фароҳам созад), ҳамоно чиҳод кардааст. Ва ҳар кас хонаводаи ўро ба тариқаи шоиста сарпарастӣ намояд, ў низ чиҳод кардааст».**

Шакке нест, ки муҷоҳидони роҳи Аллоҳ бисёр ниёзманди кӯмаки молӣ ҳастанд ва ҳарҷ намудани мол барои онҳо - бо далели ин ду ҳадиси зикршуда ва дигар ҳадисҳо

- аз харч намудани он дар роҳи нофилада беҳтар аст. Поёни сухан.

Ҳамчунин (Шайх Ибни Боз) гуфтааст:

Барои касе, ки фаризаи ҳаҷ ва умраро адо кардааст, афзал он аст, ки пули ҳаҷчи нофилада умраи нофиларо дар роҳи кӯмак ва мусоидати муроҷидони роҳи Аллоҳ харч кунад, зоро ҷиҳоди шаръӣ аз ҳаҷҷу умраи нофилада афзалтар аст. Поёни сухан.

Аз Шайх Ибни Боз пурсиданд: Оё беҳтар аст, ки пулро барои соҳтмони масҷид иҳтинос дод ва ё (бо он пул) ба ҷои падару модараш ҳаҷ кунад?

Чунин посух дод: Агар ниёзи зарурӣ барои таъмири масҷид бошад, пас пули ҳаҷчи нофилада таъмири масҷид сарф карда шавад, зоро манфиатҳои он бештар ва пойдору доимӣ аст ва боиси ёрӣ расондан ба мусулмонон дар барпо намудани намози ҷамоат ҳоҳад шуд.

Аммо агар ба харч кардани пул – яъне пули ҳаҷчи нофилада – барои таъмири масҷид ниёзи зарурӣ набошад, тавре ки шахси дигаре ғайри ҳаҷқунанда вучуд дошта бошад, ки таъмири онро ба ӯҳда бигирад, дар ин сурат, анҷом додани ҳаҷчи нофилада ҷои падару модараш – чӣ ҳудаш ба ҷои онҳо ҳаҷ кунад ва ё шахси муътамади дигареро вакил кунад – иншоаллоҳ беҳтар аст, вале барои ҳар ду (падар ва модари ҳуд) як ҳаҷ накунад, балки барои ҳар яки онҳо алоҳида ва ҷудогона як ҳаҷ кунад. Поёни сухан.

Ниг: "Маҷмуъу фатово"-и Шайх Ибни Боз (16/368-372).

Шайх Ибни Усаймин гуфтааст:

Ба назари ман сарф кардани мол дар ҷиҳод аз сарф кардани он дар ҳаҷчи нофилада афзалтар аст, зоро нафли ҷиҳод аз нафли ҳаҷ афзалтар аст. Поёни сухан бо каме тағиирот.

"Фатово"-и Ибни Усаймин (2/677).